

ДОРАБОТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ: GEO_UTR

Web сайт должен корректно отображаться в браузерах Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox; Google Chrome; Safari. (Как с мобильного телефона так и с ПК).

1. Добавить в фильтр выбрать «Все» при выборе данного фильтра в списке оборудования выводить список всех устройств УТР.
2. При выборе фильтра «Коммутатор» или «SPLT» в списке оборудования должны отображаться исключительно эти устройства (сейчас выходят и DSLAM/MSAN и пр.)

Оборудование


Коммутатор

Коммутатор

SPLT

Все

1. Окно выбора координат оборудования с помощью «Geo_UTR» добавить в меню УТР при работе с оборудованием.



The screenshot displays the UTR (Unified Terminal Resource) management interface. The left sidebar shows a hierarchical tree of equipment under 'УЗТЕЛЕКОМ' > 'ТОШКЕНТ-ШАХАР-ТЕЛЕКОМ' > '1-Центральный УТ'. The main area is titled 'SPLT 212-OC2-02-03-27(2/0/13)' and contains a form for entering equipment details. A red box highlights a button labeled 'Кнопку вызова окна добавления координат' (Call window button for adding coordinates).

История поиска

Найти


УЗТЕЛЕКОМ

- ТОШКЕНТ-ШАХАР-ТЕЛЕКОМ
 - Склад
 - 1-Центральный УТ
 - Склад(ТОШКЕНТ-ШАХАР-ТЕЛЕКОМ)
 - СО-Аппарат Президента (ТАРЕ)
 - Ташкент-РТПЦ (Wi-MAX)
 - 212
 - кросс 212 (Амир Темур (Широкая ,Энгельс) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) дом.117)
 - ШТК 212-оптический кросс 1
 - ШТК 212-001 CORE
 - ШТК 212-003 GPON
 - ШТК 212-004 xDSL
 - ШТК FDT 212-05 (Чинобод (Обид Зокиров ,Анапская ,Гвардейский) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 87)
 - ШТК ОРШ 212-03 (Карим Зарипов (Инструментальная) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 1)
 - ШТК OC2-02-03-27(2/0/13) (Хотира-3 (Якутская) тор кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 10)
 - OC2-02-03-27(2/0/13) 19" 4U
 - SPLT 212-OC2-02-03-27(2/0/13)**
 - ШТК OC2-02-03-28(2/0/13) (Хотира-3 (Якутская) тор кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 13)
 - ШТК 212 (MSAN_1) (Шахристон кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 78)
 - ШТК 212 ос1-03-07-01(3/0/8) (Карим Зарипов (Инструментальная) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 1)
 - ШТК 212 ОС1-04-03-01 (0/1/0) (Эски Юнусобод-2 (Фуллом Дўстмухамедов 2-тор) тор кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 11)
 - ШТК 212 ОС1-04-03-02 (0/1/1) (Элнур (Маъруф Қориев) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 7)
 - ШТК 212 ОС1-04-03-03 (0/1/2) (Элнур (Маъруф Қориев) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 68)
 - ШТК 212 ОС1-04-03-04 (0/1/3) (Эски Юнусобод-4 (Фуллом Дўстмухамедов 4-тор) тор кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 92)
 - ШТК 212 ОС1-04-03-05 (0/1/4) (Ўлкаобод (Абдуваҳоб Рафиқов) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 59)
 - ШТК 212 ОС1-04-03-06 (0/1/5) (Ўлкаобод-2 (Абдуваҳоб Рафиқов-2 тор) тор кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 3)
 - ШТК 212 ОС2-03-05-01-03 (1/0/4) (Карим Зарипов (Инструментальная) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 17)
 - ШТК 212 ОС2-03-05-01-04 (1/0/4) (Карим Зарипов (Инструментальная) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 5)
 - ШТК 212 ос2-04-02-01/02(2/0/5) (Эски Юнусобод (Фуллом Дўстмухамедов) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 8)
 - ШТК 212 ос2-04-02-01/03(2/0/5) (Эски Юнусобод (Фуллом Дўстмухамедов) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 5)
 - ШТК 212 ос2-04-02-01/04(2/0/5) (Эски Юнусобод (Фуллом Дўстмухамедов) кўчаси(Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани) 12)

2. При входе в систему после выбора вида оборудования «далее» подгружать карту на фоне.

3. Карту подгружать на том участке в зависимости от прав на территорию сотрудника, поле «Выберите улицу» оставить слева в панели меню.

4. (По итогам загрузки данных от кадастра и интеграции с текущим справочником) Дать возможность выбора точки на карте без ввода адреса и последующей под-грузкой адресных данных в зависимости от выбранной точки (локации).



5. После выбора точки на карте (координат) с лева выводиться список оборудования данной территории (добавить фильтр на поиск оборудования) с возможностью выбора из списка оборудования «с координатами» и «без координат», то к которому привязывается данная точка.

GeoUTR

Скрыть фильтр

Номер IP Патка навигатора Сеть Тип объекта(учетные)

Шкаф Вид оборудования Производитель Модель Тип Логическое состояние MAC

Адрес Населенный пункт Мониторинг Инв. проект Серийный номер Показывать платы

Профиль вычисления


Найти

С координатами Без координат

- 270 ATS-270_hiX5635_1(10.112.46.2)/7
Чилонзор-30 мавзеси, 2 уй ()
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_hiX5635_1(10.112.46.2)/8
Чилонзор-30 мавзеси, 2 уй ()
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_2-d_sw-2 (10.101.146.3)
Чилонзор-30 мавзеси, 2 уй ()
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_d-1 (10.101.46.18)
Чилонзор-30 мавзеси, 1 уй ()
Предел обслуживания: *
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_d-10 (10.101.46.22)
Чилонзор-30 мавзеси, 10 уй ()
Предел обслуживания: *
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_d-11 (10.101.46.20)
Чилонзор-30 мавзеси, 11 уй ()
Предел обслуживания: *
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_d-12 (10.101.46.19)
Чилонзор-30 мавзеси, 12 уй ()
Предел обслуживания: *
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_d-13 (10.101.46.29)
Чилонзор-30 мавзеси, 13 уй ()
Предел обслуживания: *
Координаты: ✖
- 270 ATS-270_m.Chilonzar-30_d-16 (10.101.46.28)
Чилонзор-30 мавзеси, 16 уй ()
Предел обслуживания: *
Координаты: ✖

Leaflet | Open Street Maps

1. При входе в систему после выбора вида оборудования «далее» подгружать карту с оборудованием.



1. На карте производить отображение вендора оборудования доступа, к-во занятых портов.
2. Возможность выделения портов на оборудовании при подключении услуг.

GeoUTR


273/278/288 273\278-014 ул.Мажлисий 3 тор дом 34 276 Huawei 0\5\9

Мажлисий-3 тор кўчаси, 34 уй 0

Предел обслуживания: *


Координаты: ✓

Порт	№	Состояние
1Bx		Скоммутирован Технологический
1	L255500337	Занят
2		Свободен
3		Свободен
4		Свободен
5		Свободен
6		Свободен
7		Свободен
8		Свободен



Цветное отображение устройств

- «Серые» - без свободных портов
- «Зелёные» – имеющие возможность подключения
- «Желтые» - устройства на которых имеются клиенты которые не производят оплату АП более 3 месяцев.



Предоставить доступ оператору офисов обслуживания в интерфейсе «Geo_UTR» производить «Отметку» прихода абонента (при отсутствии возможности подключения) и добавлять комментарии к данной отметке.

The screenshot displays the GeoUTR web application interface. On the left, there is a search bar and a list of filters. The main area shows a map of a residential district with various buildings, streets, and landmarks. A context menu is open over a location marker, providing options to add the address to a list, add a comment, or delete the marker. The map includes labels for streets like 'Бағбоғ уйица' and 'Чиланзор 15 квартал', and landmarks like 'Чолпонота' and 'Акмалы Икромов парк'.

GeoUTR

Выберите улицу

Поиск начнется после ввода 2-х символов.

- Андижон вилояти, Андижон тумани, Гумбаз шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Ербоши кишлоғи
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Секулук шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Сифр кишлоғи
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Хартум кишлоғи
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Хартум шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Андижон шаҳри
- Андижон вилояти, Аска тумани, Аска (Петинск) шаҳри
- Андижон вилояти, Аска тумани, Қўрган кишлоғи
- Андижон вилояти, Аска тумани, Қўрган шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Аска тумани, Навсан шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Аска тумани, Ободлик (Ўзбекистон) кишлоғи
- Андижон вилояти, Балличи тумани, Исломобод (Қўжаобод) кишлоғи
- Андижон вилояти, Балличи тумани, Қўжаобод шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Балличи тумани, Чинобод (Сўғдиёнов) кишлоғи
- Андижон вилояти, Балличи тумани, Чинобод марказ шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Балличи тумани, Эски Хаккеллобод кишлоғи

Фильтр

- Отображать SPLT
- Отображать Коммутаторы
- Отображать отметки о приходе клиента
- Отображать всё

Добавить данный адрес в список отметок об обращении абонента

Желтая технология подключения справочник

Комментарий Удалить отметку

1. При выборе устройств SPLT отображать зону обслуживания оборудования с учётом улиц и пролётов в радиусе:

- «250М можно подключить»;

- «более 250М требуется дополнительная проверка».

2. Добавить функцию «линейки» для подсчёта расстояния от объектов

GeoUTR

273/278/288 273\278-014 ул.Мажлисий 3 тор дом 34 276 Huawei 0\5\9

Мажлисий-3 тор кўчаси, 34 уй ()

Предел обслуживания: *

Координаты: ✓

Порт	№	Состояние
1Bx		Скоммутирован Технологический
1	L255500337	Занят
2		Свободен
3		Свободен
4		Свободен
5		Свободен
6		Свободен
7		Свободен
8		Свободен

Выберите улицу

Q ...

Поиск начнется после ввода 2-х символов.

- Андижон вилояти, Андижон тумани, Гумбаз шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Ербоши кишлоғи
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Оғулқи шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Окёр кишлоғи
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Харғум кишлоғи
- Андижон вилояти, Андижон тумани, Харғум шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Андижон шаҳри
- Андижон вилояти, Аска тумани, Аска (Ленинск) шаҳри
- Андижон вилояти, Аска тумани, Зарбор кишлоғи
- Андижон вилояти, Аска тумани, Кужан кишлоғи
- Андижон вилояти, Аска тумани, Кужан шаҳарчаси
- Андижон вилояти, Аска тумани, Навкан шаҳарчаси

Выбор линейки